

14333 - Ин зан барои шумо маҳрам намебошад

савол

Бародари ҳамсарам оиладор аст, муносибати ман бо ҳамсари ӯ бояд чӣ гуна бошад? ӯ маро "бародарам" гуфта садо мекунад ва ман бо ӯ мисли хоҳарам рафтор мекунам. Оё ин дар Ислом ҷоиз аст? Лутфан ба ман тавсия бидиҳед.

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ҷоиз нест, ки бо ҳамсари бародари ҳамсаратон мисли хоҳари худ рафтор кунед, зеро ӯ аз ҷумлаи маҳрамҳои шумо намебошад. Барои ӯ ҷоиз нест, ки бе ҳиҷоби шаръӣ дар пеши шумо зоҳир шавад. Барои шумо ҷоиз нест, ки бо ӯ танҳо бимонед, бо ӯ мусофаҳа (бо даст салом) бикунед, ба ӯ нигоҳ намоед ва бо ӯ сӯҳбат бикунед, магар аз паси парда, ҳар гоҳ аз фитна эмин бимонад. Аллоҳ таъоло занони мӯъминро аз зоҳир намудани ороиши худ магар дар назди шахсони муайян манъ кардааст. Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿31﴾ (سورة النور: 31)

«Ва ороиши худро ошкоро накунад, магар он чи аз он намоён аст ва бояд ки сарандозҳои худро бар гиребонҳои худ фуру гузоранд ва ороиши худро намоён накунад, магар ба шавҳарони худ, ё падарони худ, ё падарони шавҳарони худ, ё писарони худ, ё писарони шавҳарони худ, ё бародарони худ, ё писарони бародарони худ, ё писарони хоҳарони худ, ё занони (ҳамдини) худ (яъне занони мусулмон), ё ғуломони худ, ё пайравоне аз мардон, ки соҳиби шаҳват набошанд, ё кӯдаконе, ки ҳанӯз бар шармгоҳи

зانون огоҳ нашудаанд. Ва (ҳангоми роҳ рафтан) заминро ба пой хеш назананд, то он чи аз зинати худ, ки пинҳон кардаанд, дониста шавад. Ва эй мӯъминон, ҳама якҷо ба сӯи Аллоҳ тавба кунед, бошад ки растагор шавед».

(Сураи Нур: 31).

Шумо аз ҷумлаи касоне нестед, ки дар оят зикр шудаанд, аз ин рӯ, ба ҳукми онҳо дохил намешавед. Боз Аллоҳ донотар аст.

Барои фоидаи бештар ба ҷавоби саволи рақами (5538) рӯҷӯ карда шавад.